

ЭЪЛОМИЯ

ОИД БА АНДОЗҶО БАРОИ ЗАХИРАҶОИ ТАБИЙ

Қисми I. Маълумоти умумӣ дар бораи андозсупоранда

1	РМА <input style="width: 30px;" type="text"/> <input style="width: 30px;" type="text"/> <input style="width: 30px;" type="text"/> <input style="width: 30px;" type="text"/> <input style="width: 30px;" type="text"/> <input style="width: 30px;" type="text"/> <input style="width: 30px;" type="text"/> <input style="width: 30px;" type="text"/>	2	РЯМ <input style="width: 30px;" type="text"/> <input style="width: 30px;" type="text"/> <input style="width: 30px;" type="text"/> <input style="width: 30px;" type="text"/> <input style="width: 30px;" type="text"/> <input style="width: 30px;" type="text"/> <input style="width: 30px;" type="text"/> <input style="width: 30px;" type="text"/>
3	РСБ <input style="width: 30px;" type="text"/> <input style="width: 30px;" type="text"/> <input style="width: 30px;" type="text"/> <input style="width: 30px;" type="text"/> <input style="width: 30px;" type="text"/> <input style="width: 30px;" type="text"/> <input style="width: 30px;" type="text"/> <input style="width: 30px;" type="text"/> <input style="width: 30px;" type="text"/> <input style="width: 30px;" type="text"/> <input style="width: 30px;" type="text"/>		
4	Номи пурраи андозсупоранда <input style="width: 30px;" type="text"/> <input style="width: 30px;" type="text"/> <input style="width: 30px;" type="text"/> <input style="width: 30px;" type="text"/> <input style="width: 30px;" type="text"/> <input style="width: 30px;" type="text"/> <input style="width: 30px;" type="text"/> <input style="width: 30px;" type="text"/> <input style="width: 30px;" type="text"/> <input style="width: 30px;" type="text"/> <input style="width: 30px;" type="text"/> <input style="width: 30px;" type="text"/> <input style="width: 30px;" type="text"/> <input style="width: 30px;" type="text"/> <input style="width: 30px;" type="text"/> <input style="width: 30px;" type="text"/> <input style="width: 30px;" type="text"/> <input style="width: 30px;" type="text"/> <input style="width: 30px;" type="text"/> <input style="width: 30px;" type="text"/> <input style="width: 30px;" type="text"/> <input style="width: 30px;" type="text"/> <input style="width: 30px;" type="text"/> <input style="width: 30px;" type="text"/> <input style="width: 30px;" type="text"/> <input style="width: 30px;" type="text"/> <input style="width: 30px;" type="text"/> <input style="width: 30px;" type="text"/> <input style="width: 30px;" type="text"/> <input style="width: 30px;" type="text"/> <input style="width: 30px;" type="text"/> <input style="width: 30px;" type="text"/>		
5	Намуди Эълomia (дар хоначаи дахлдор аломати <input checked="" type="checkbox"/> гузошта шавад): Ибтидоӣ <input type="checkbox"/> Навбатӣ <input type="checkbox"/> Иловагӣ <input type="checkbox"/> Барҳамдиҳӣ <input type="checkbox"/>		
6	Давраи андоз <input checked="" type="checkbox"/> Рӯз <input style="width: 30px;" type="text"/> <input style="width: 30px;" type="text"/> <input checked="" type="checkbox"/> Моҳ <input style="width: 30px;" type="text"/> <input style="width: 30px;" type="text"/> <input checked="" type="checkbox"/> Сол <input style="width: 30px;" type="text"/> <input style="width: 30px;" type="text"/> <input style="width: 30px;" type="text"/>		
7	Воҳидҳои алоҳида (дар хоначаи дахлдор аломати <input checked="" type="checkbox"/> гузошта шавад): Ҳа <input type="checkbox"/> Не <input type="checkbox"/>		
8	Шаклҳои пешниҳодгардида ба шакли 05.01. (дар хоначаи дахлдор аломати <input checked="" type="checkbox"/> гузошта шавад) <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> 02 03 04 05		

Тавсияҳо барои пур кардан

- барои қўмак аз Тартиби пур кардани Эълomia мазкур истифода намоед
- Эълomiaро бо хуруфоти ҷойӣ пур кунед, миёни калимаҳо як хоначаро ҳолӣ монед
- хангоми пур кардан ручкаи саккодори ранги сиёҳчадоштаро истифода намоед
- маблағҳоро бо сомони нишон диҳед

Қисми II. Ҳисоб намудани андозҳо

Рамзи сатр	Номгӯӣ	Шумора		Маблағ
		ичозатномаҳо	қарордодҳо	
001	Бонуси обунавӣ	<input style="width: 30px;" type="text"/> <input style="width: 30px;" type="text"/>	<input style="width: 30px;" type="text"/> <input style="width: 30px;" type="text"/>	<input style="width: 30px;" type="text"/> <input style="width: 30px;" type="text"/> <input style="width: 30px;" type="text"/> <input style="width: 30px;" type="text"/> <input style="width: 30px;" type="text"/> <input style="width: 30px;" type="text"/>
002	Бонуси кашфи тичоратӣ	<input style="width: 30px;" type="text"/> <input style="width: 30px;" type="text"/>	<input style="width: 30px;" type="text"/> <input style="width: 30px;" type="text"/>	<input style="width: 30px;" type="text"/> <input style="width: 30px;" type="text"/> <input style="width: 30px;" type="text"/> <input style="width: 30px;" type="text"/> <input style="width: 30px;" type="text"/> <input style="width: 30px;" type="text"/>
003	Роялти барои истиҳроҷ			<input style="width: 30px;" type="text"/> <input style="width: 30px;" type="text"/> <input style="width: 30px;" type="text"/> <input style="width: 30px;" type="text"/> <input style="width: 30px;" type="text"/> <input style="width: 30px;" type="text"/>
004	Роялти барои об			<input style="width: 30px;" type="text"/> <input style="width: 30px;" type="text"/> <input style="width: 30px;" type="text"/> <input style="width: 30px;" type="text"/> <input style="width: 30px;" type="text"/> <input style="width: 30px;" type="text"/>
005	Маблағи андозии ҳисобшаванда, ҳамагӣ аз он ҷумла;			<input style="width: 30px;" type="text"/> <input style="width: 30px;" type="text"/> <input style="width: 30px;" type="text"/> <input style="width: 30px;" type="text"/> <input style="width: 30px;" type="text"/> <input style="width: 30px;" type="text"/>
005 а	-барои воҳиди асосӣ			<input style="width: 30px;" type="text"/> <input style="width: 30px;" type="text"/> <input style="width: 30px;" type="text"/> <input style="width: 30px;" type="text"/> <input style="width: 30px;" type="text"/> <input style="width: 30px;" type="text"/>
005 б	-барои воҳиди (воҳидҳои) алоҳида			<input style="width: 30px;" type="text"/> <input style="width: 30px;" type="text"/> <input style="width: 30px;" type="text"/> <input style="width: 30px;" type="text"/> <input style="width: 30px;" type="text"/> <input style="width: 30px;" type="text"/>

Қисми III. Ҷавобгарии андозсупоранда


Мо (ман) барои пуррагӣ ва дурустии маълумоти дар ҳамин Эълomia дарҷгардида тибки санадҳои қонунгузори Қумҳурии Тоҷикистон ҷавобгар мебошем (ам).

Аз ҳудудҳои муқарраршуда набароед!	
Ному насаби Роҳбар	Имзо

Аз ҳудудҳои муқарраршуда набароед!	
Ному насаби Сармуҳосиб	Имзо

Аз ҳудудҳои муқарраршуда набароед!	
Ному насаби Нозирӣ Эълomiaро қабул намуда	Имзо

Аз ҳудудҳои муқарраршуда набароед!	
Кайд оиди қабули Эълomia	



Санаи пешниҳоди Эълomia

<input style="width: 30px;" type="text"/>	<input style="width: 30px;" type="text"/>	<input style="width: 30px;" type="text"/>	<input style="width: 30px;" type="text"/>	<input style="width: 30px;" type="text"/>	<input style="width: 30px;" type="text"/>
рӯз	моҳ			сол	



Санаи қабули Эълomia дар мақомоти андоз

<input style="width: 30px;" type="text"/>	<input style="width: 30px;" type="text"/>	<input style="width: 30px;" type="text"/>	<input style="width: 30px;" type="text"/>	<input style="width: 30px;" type="text"/>	<input style="width: 30px;" type="text"/>
рӯз	моҳ			сол	

Рамзи мақомоти андоз

Тартиби
пур кардан ва пешниҳод намудани
эълomia оид ба андозҳо барои захираҳои табиӣ

1. Варакаи эълomiaи мазкур ва тартиби таҳияи он мутобиқи муқаррароти қисми 8 моддаи 219 Кодекси андози Ҷумҳурии Тоҷикистон аз ҷониби Кумитаи андози назди Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон дар мувофиқа бо Вазорати молияи Ҷумҳурии Тоҷикистон тасдиқ шудааст.

2. Мутобиқи муқаррароти қисми 8 моддаи 219 Кодекси андоз эълomiaи андоз то санаи 15 моҳе, ки баъд аз давраи ҳисоботии андоз фаро мерасад, пешниҳод карда мешавад.

3. Мутобиқи талаботи Боби 8 Кодекси андоз андозсупоранда ба ҳисобгирии андозиро ба роҳ мемонад.

Дар эълomia чунин маълумот дарҷ карда мешавад:

Қисми I. Маълумоти умумӣ дар бораи андозсупоранда

- дар банди 1 рақами мушаххаси андозсупоранда (РМА) гузошта мешавад.
- дар банди 2 рақами ягонаи мушаххаси андозсупоранда (РЯМ) гузошта мешавад.
- дар банди 3 рақами сабаби бақайдгирии андозсупоранда (РСБ), дар ҳолати доштани воҳиди алоҳида қайд карда мешавад.
- дар банди 4 номи пурраи андозсупоранда қайд кард мешавад.
- дар банди 5 намуди эълomiaи пешниҳодшаванда қайд карда мешавад.
- дар банди 6 давраи андоз қайд карда мешавад.
- дар банди 7 дар сурати доштани воҳиди алоҳида қайди дахлдор гузошта мешавад.

Қисми II. Ҳисоб намудани андозҳо

- дар сатри 001 шумораи иҷозатномаҳо, қарордодҳо ва маблағи бонуси обунавӣ;
- дар сатри 002 маблағи бонуси кашфи тижоратӣ;
- дар сатри 003 маблағи роялти барои истихроҷ;
- дар сатри 004 маблағи роялти барои об;
- дар сатри 005 маблағи ҳисобкардашудаи андоз бо назардошти маблағи сатри 001, 002, 003 ва 004 ҳам карда мешавад;
- дар сатри 005а пардохт дар мақоми ҷойгиршавии кон ба анҷом расонида мешавад;
- дар сатри 005б барои воҳиди алоҳида, пардохт дар мақоми ҷойгиршавии кон ба анҷом расонида мешавад;

Қисми III. Ҷавобгариӣ андозсупоранда

Дурустии маълумоти дар эълomiaи (ҳисоботи) андоз дарҷшавандаро андозсупоранда бо имзои худ ва гузоштани муҳр тасдиқ менамояд. Дар ин қисм санаи пешниҳоди эълomia ва санаи қабيلي он аз ҷониби мақомоти андоз қайд карда мешавад.

Барои сари вақт пешниҳод накардани эълomiaи мазкур, инчунин саркашӣ аз пардохти андоз бо роҳи дидаю доништа ба эълomia дохил кардани маълумотҳои таҳрифшуда, андозсупоранда мутобиқи Кодекси ҳуқуқвайронкунии маъмури Ҷумҳурии Тоҷикистон ва Кодекси ҷиноятии Ҷумҳурии Тоҷикистон ба ҷавобгарӣ кашида мешавад.